



Овози Тоҷик

Бани одам азъои яқдигаранда!

Рўзнома аз соли 1924 чор мешавад

Ноҳон пешини рўнома: «Овози тоҷик қавмга» (соли 1924), «Овози тоҷик» (соли 1924-1931), «Ҳақиқати Ўзбекистон» (соли 1931-1940), «Ўзбекистон сўри» (соли 1950-1964), «Ҳақиқати Ўзбекистон» (соли 1964-1991).

26

октябри соли 2022 Чоршанбе № 85 (14889)

сайт <http://ovozitojik.uz/>, e-mail: ovozitj@umail.uz, ovozitj@list.ru

Фикри депутат

ҲАВАСМАНДГАРДОНӢ ВА ИМКОНИЯТҲОМ ВАСЕЪ БАРОИ СОҲИБКОРОН

Дар назари ҳар яки мо соҳибкор шахси ташкилотӣ, соҳна ва ташаббускор буда, ҳамеша ба қору бори навъ сайъ мекунад, бо фаъолияти васеъ машғул буда, дар ҳаёти иҷтимоӣ иқтисодии кишвар мавқеи муҳимро ишғол менамояд. Танҳо шахсе, ки қобилияти навоҷарӣ, эҷодкорӣ дорад, соҳибкор мешавад.

Солҳои охири самти соҳибкорӣ дар кишварамон ба маъноӣ том ба зинаи нав баромад, муносибат ба намоёндогони соҳибкорӣ ба қулӣ тағйир ёфт ва имрӯз субъектҳои соҳибкорӣ ба омилҳои асосии рушди иқтисодии кишвар таъдил ёфтаанд.

Хусусан, бо роҳбарии Сарвари мамлакатамон рушди соҳибкорӣ хурд ва хусусӣ ба дастгирии ҳамҷониби фаъолияти намоёндогони соҳа, фароҳам овардани шароити зарурӣ барои фаъолияти овози самарабахши оғоз ба афзоиши ҳаҷми истеҳсолот ва таъсири ҷойи нави корӣ хидмат мекунад.

Фармони Сарвари давлатамон аз 30 сентябри соли ҷорӣ дар бораи «Қораҳои боз ҳам васеъ намудани иқтисодии соҳибкорӣ» заминаи муҳими ҳуқуқӣ барои ҳавасмандгардонии фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ва дастгирии онҳост.

Тибқи ин ҳуҷҷат, аз 1 ноябри соли 2022 агар маблағи асбӯри хориҷӣ дар доираи як шартномаи содиротӣ ба даст наомада бошад, аз 5 фоизи арзиши умумии маҳсулоте, ки барои содирот ситонида мешавад, ҳисоб набояд, қарзи дебитори муҳлаташ гузашта ба ҳисоб гирифта намешавад ва ба субъекти соҳибкорӣ қарима андохта намешавад.

Бинобар интиҳоби қоронаҳои содиркунанда тавассути озмуни қушод, ба содиркунандагони пешқадам таъдил додани онҳо ва дастгирии ҳамҷониби барномаи «Ўзбекистони Нав» — кишвари маҳсулоти рақобатпазир» амали карда мешавад. Дар доираи барнома интиҳоби қоронаҳои содиркунанда дар асоси як қатор меъёрҳо сурат мегирад.

Якун, қоронаҳои содиркунанда бояд ҳамчун шахси ҳуқуқӣ аз рӯйиҳат гузашта, на камтар аз ду соли охири фаъолият дошта бошанд.

Дуом, ҳаҷми маҳсулоти тайёр дар давоми 12 моҳи охири бояд беш аз 1 миллион доллар ИМА бошад. Сеюм, ҳиссаи даромади содиротӣ дар даромади умумӣ бояд бештар аз 30 фоиз ва нави маҳсулоти тайёри содиршаванда аз 2 фоиз зиёд бошад.

Чаҳорум, ҷурғофияи содирот дар 12 моҳи охири маҳсулоти кишварҳои ҳамсоя, беш аз ду кишвар ва ҳиссаи қарзи дебитори муҳлаташ гузашта дар ҳаҷми содирот дар давоми 12 моҳи охири аз 5 фоиз камтар бошад.

Вазорати сармоязгорӣ ва савдои хориҷӣ рӯйиҳати қоронаҳо аз рӯйи ин меъёр дар портали ягонаи дастгирии содиркунандагон (www.exporthall.uz) бо тартиби онлайн ба тарзи автоматӣ дар асоси рейтинг тартиб медиҳад ва дар ҳар 6 моҳ нава қардани онро таъмин мекунад.

Андози зиддати дар натиҷаи таъбиқи меъёри андоз ва арзиши иловашуда аҳолии иҷро амалиёти содиротӣ ва ба он баробаркардашуда дар давоми ҳафт рӯз дар асоси аризаи онҳо ба таври фаврӣ пураа баргардонда мешавад.

Аз ҳисоби Фонди дастгирии содирот ва маблағгузории амалиёти савдои вобаста ба содирот захираҳои молиявӣ аз рӯйи ҳаҷми содироти 12 моҳи охири амалигардида ҷудо карда мешавад.

Албатта, бесабаб нест, ки дар кишвари мо ба дастгирии соҳибкорӣ ин қадар тавҷуҳ дода мешавад. Зеро ҳам шохиди он ҳастем, ки дар даври озмоишӯ душвориҳои замони пандемияи мураккаб соҳибкорони саховатманд ба халқамон мададгор шуда, дар таъсири ҷойҳои нави корӣ шавқу рағбат нишон доданд, ба ниёзмандон дастӣ ёри дароз қарданд, ҳаҷми истеҳсолот ва содиротро афзун намуданд.

Аз ин рӯ, нақши соҳибкорӣ дар рушди имрӯзаи Ўзбекистон, мавқеи устувори кишварамон дар бозори ҷаҳонӣ ниҳоят муҳим аст. Инро дар мисоли он дидан мумкин аст, ки 90 фоизи қорҳои бавуҷудномада, ба баҳши хусусӣ рост меояд ва ҳоло дар ин соҳа беш аз 5 миллион нафар қор мекунад.

Боварӣ дорам, ки фармони Сарвари давлат ба идомии пайғиронаи ислоти мазкур ба рушди соҳибкорӣ, аз ҳама муҳими дар таъбиқи вазифаҳои дар соли 2022 «муқоламаи ошқоро бо соҳибкорон» бамиянгузашташуда, инчунин минобаъ тақдир додани соҳитори дастгирии фаъолияти содирот нив хидмат хоҳад қард.

Ботирбек ТЎРАЗОДА,
депутати Палатаи қонунгузори Олий Маҷлис.

Зери раисии Президент Шавкат Мирзиёев 25 октябр чамъомади видеоселекторӣ баҳшида ба қорабинҳои рушди иҷтимоӣ ва иқтисодии вилояти Қашқадарё баргузор гардид.

Тавре ки маълум аст, моҳи апрели соли ҷорӣ сессияи ғайринавбатии Шӯрои депутатои халқи вилояти Қашқадарё баргузор гардид, дар он нақшаҳои доманфарох доир ба рушди соҳибкорӣ ва саноат, бошӯғроғорӣ ва ҷиҳояи иҷтимоӣ аҳоли муайян шуда буданд.

Аз он ҷумла, барои соли ҷорӣ ба вучуд овардани 10 ҳазор воҳиди соҳибкорӣ ва то 80 ҳазор бурдани микродони он, ҷалби 9 триллион сӯм сармоя, таъбиқи 810 лоиҳаи саноатӣ, ба вучуд овардани 430 ҳазор ҷойи нави қор ба нақша гирифта шудааст. Дар ҳоҷагии кишлоқ ба аҳоли 12,5 ҳазор гектар замин тақсим карда шуда, таҳияи 3,2 миллион тонна маҳсулоти озуқаворӣ, ба вучуд овардани 11 ҳазор гектар қор ва тоқзорҳои интенсифик, то ба 60

миллион доллар расондани содироти меваву сабзавот ба нақша гирифта шудааст. Дар соҳаи иҷтимоӣ соҳитмон ва таъбири 174 мактаб, кӯдакитон ва поликлиника, хобдонҳои 1,5 ҳазор километр шабакаи оби ошомидани ва таъбири 1,8 ҳазор километр роҳҳои дохили ба нақша гирифта шудааст.

Дар чамъомад ҳоҷими вилояти Қашқадарё М. Азимов дар бораи қорӣ анҷомдода дар ин самт гузориш дод. Дар асоси ҳисобот вазифаҳо барои охири сол ва соли оянда муҳокимаи гардиданд.

Эътибори аввал ба рушди соҳибкорӣ ва соҳаи хидматрасонӣ нишондода шуда, таъкид шуд, ки соли оянда аз ҳисоби ин 207 ҳазор ҷойи қор фароҳам овардан имконпазир мешавад. То он потенциали мавҷу-

даро ба қор бояд андохт. Аз он ҷумла, барои тақдирӣ хидматрасонии шафати роҳи шохроҳи Шохрисабз – Китоб бо иқтисоди роҳгузарии соҳае 1,5 ҳазор автобусҳои 3 ҳазор соҳибкорӣ ҷалб намудан мумкин аст. Инчунин имкони ташкил қардани 10 ҳазор ҷойи қор аз ҳисоби рушди сайёҳӣ дар деҳоти Мирақии Шохрисабз ва Қайнари ноҳияи Китоб вучуд дод. Босамар истифода намудани биноҳои ҳоли ва қитъаҳои заминӣ бекор тақозо мегаданд.

Боз як таҳриқидандаи минтақа саноат ба шумор меавад. Таъкид шуд, ки дар ин ҷо 960 лоиҳаҳои таъбиқи намуна, 20 ҳазор нафарро бо қор таъмин намудан имкон дод.

Аз он ҷумла, имкони азхуд намудани 22 маҳалли ғайримавдан ва роҳандозии масолеҳи соҳитмони бозорги вучуд дод. Ба воситаи ҳаҷми саноатӣ таъбиқи 65 лоиҳаи маҳаллисозӣ дар соҳаҳои қиммӣ, нафтӣ газ, энегетика ноғузир мешавад.

Дар чамъомад масъалаҳои иҷтимоӣ низ баррасӣ гардид. Аз он ҷумла, супурда шуд, ки соли оянда қорҳои таъбири оби ошомидани маҳаллисозӣ дар Қашқадарё то 60 фоиз расонда шуда, 6 ҳазор километр

роҳҳои дохили ва пулҳо таъмир қарда шаванд.

Қорабинҳои қор бобати соҳитмони муассисаҳои таълимӣ томақтабӣ ва поликлиникаҳо дар маҳаллаҳо, бекосозии шароити аҳолие, ки ба манзил нибъ дорад, муайян қарда шудаанд.

Дар асоси принсипи «шараф ва обрӯйи инсон» қор мекунам, дар ҳама масъалаҳо бинобар мушқилоти мардум хулоса мекунам, – гуфт Шавкат Мирзиёев. – Дар барномаи сармоязгорӣ бояд саҳми маҳалла бошад. Ҳоҷимон бо мардум маслиҳат қарда, пешинҳо мекунам, Шӯроҳои маҳалли иҷрои онро назорат мекунам. Дар панҷ соли охири дар бисёр маҳалҳо саноат инкишоф ёфт. Акун сармоя бояд ба маҳаллаҳои мураккаб равон қарда шуда, вазиёти онҳоро бекор тақозо мекунам.

Дар чамъомад масъалаҳои иҷтимоӣ низ баррасӣ гардид. Аз он ҷумла, супурда шуд, ки соли оянда қорҳои таъбири оби ошомидани маҳаллисозӣ дар Қашқадарё то 60 фоиз расонда шуда, 6 ҳазор километр

роҳҳои дохили ва пулҳо таъмир қарда шаванд.

Қорабинҳои қор бобати соҳитмони муассисаҳои таълимӣ томақтабӣ ва поликлиникаҳо дар маҳаллаҳо, бекосозии шароити аҳолие, ки ба манзил нибъ дорад, муайян қарда шудаанд.

Дар асоси принсипи «шараф ва обрӯйи инсон» қор мекунам, дар ҳама масъалаҳо бинобар мушқилоти мардум хулоса мекунам, – гуфт Шавкат Мирзиёев. – Дар барномаи сармоязгорӣ бояд саҳми маҳалла бошад. Ҳоҷимон бо мардум маслиҳат қарда, пешинҳо мекунам, Шӯроҳои маҳалли иҷрои онро назорат мекунам. Дар панҷ соли охири дар бисёр маҳалҳо саноат инкишоф ёфт. Акун сармоя бояд ба маҳаллаҳои мураккаб равон қарда шуда, вазиёти онҳоро бекор тақозо мекунам.

Дар чамъомад ҳоҷимони вилоят ва ноҳияҳои пешинҳо бинобар халли мушқилоти бекорӣ ва инфрасохтаре, таъбирӣ мусбат, ки шоиқатӣ таъбиқи васеъ мебошанд.

Дар чамъомад ҳоҷимони вилоят ва ноҳияҳои пешинҳо бинобар халли мушқилоти бекорӣ ва инфрасохтаре, таъбирӣ мусбат, ки шоиқатӣ таъбиқи васеъ мебошанд.

КУРСАНТҲОИ ФАЪОЛУ ТАШАББУСКОР ҲАВАСМАНД ГАРДОНДА ШУДАНД

Қорабинии тантанавӣ дар майдони Академияи Вазорати қорҳои дохили бо садо додани суруди давлатии Ҷумҳурии Ўзбекистон оғоз ёфт.

Сардори муассисаи таълимӣ, полковник Рустам Ҳотамов курсантҳоро бо 25-уми октябр – Рӯзи қорамандони мақомоти қорҳои дохили таъбирӣ намуна, аз таъбирӣ пушарафи фаъолияти мақомоти қорҳои дохилии кишварамон, ба хусус ислоти густурдае, ки дар солҳои охири таъбирӣ роҳбарии Президентамон амали гардиданд, суҳанронӣ намуд.

Ҷунон ки маълум аст, механизми самарабахше, ки ба таъбири халқпарварии мақомоти қорҳои дохили нигаронида шудаанд, дар амал таъбирӣ мегаданд. Дар даври ислоти пайғирона бо роҳи надик қардани низоми ба аҳоли ҷалби халли мушқилоту маҳаллаҳои мавриди тавачҷуҳи шаҳрвандон, қилағирӣ аз қиноятқорӣ дар минтақаҳо ва пешгирии барвақти ҳуқуқвай-

ронқуниҳо қорҳои ҳамҷониби ба анҷом дода, натиҷаҳои мусбат ба даст оварда шудаанд. Сардори академия ба самтҳои афзалиятҳои фаъолияти мақомоти қорҳои дохили дахл намуна, қайд қард, ки равандҳои омодагии кадрҳои қорҳои система мутабиқи талаботи замони таври қулӣ ислот қарда шудаанд.

Аз соли хониши 2021-2022 низоми таълим ба маҳриҷаи қорамандони наворид шуд. Баланд бардоштани неруи илмию педагогии Академия, ба роҳ мондани таъбири инноватсионӣ, пайвастании раванди таълим бо амалиёт, маҳсусан қушодани роҳи васеъ барои омӯзиши таъбирӣ ба самаранокии тарбияи кадрҳои хизмат мекунад. Давраи имрӯза боз ҳам пузур намудани ҳисси қарбӣ-ва-

тандӯстӣ, тайёрии қасбӣ ва қанговаронаю қисмонии курсантҳои моро талаб мекунад.

Ҷи хеле ки Президентамон таъбирӣ намуна, «Мақсади мо аз он иборат аст, ки қорамандони Ўзбекистони Навро ҳамҷун шахсонӣ барқамлои қорамандони ашон васеъ тарбия намоём, ки барои тақдирӣ Ватан аз ҳар қиҳат масъулияро ба дӯш гиранд». Дар фарҷоми қорабинӣ курсантҳое, ки дар соли таҳсил худро хуб нишон дода, дар азхудқунии фаҳмо ва қорабинҳои қамъияти намунаи ибрат нишон доданд, бо тухфаҳои хотиравӣ қард қарда шудаанд. Ҷамҷунин, сипосномаи роҳбарии Академия ба волидонӣ як гуруҳ қорамандони ирсол гардид.

Хидмати ахбори Академияи ВКД



Ў.А.

25 октябр ба муносибати Рӯзи ходимони мақомоти қорҳои дохилии Ҷумҳурии Ўзбекистон дар қасри маданияти вазорат ҷашни тантанавӣ баргузор гардид.

ПОСБОНОНИ ОСУДАГИИ МАРДУМ ИДИ ҚАСБИИ ХУДРО ҚАШН НАМУДАНД

Ба намоёндогони соҳа таъбирӣ роҳбарии давлатро мушоирӣ Президент Хайридин Султонов қирот намуд.

Дар таъбирӣ хидмати бомашаққат ва бошарафи ходимони қаторӣ ва сержантҳо, афсар ва генералҳо, собиқадорони муҳтарам, ки дар роҳи таъбири осудагӣ ва осоиштагии диёр, ҷиҳояи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон анҷом додаанд, муносиб эътироф гардид.

Бинобар фармони Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон барои хизмати босамари бисёрсола дар мақомоти қорҳои дохилии мамлакат, таъбири осудагӣ халқ ва бекатари қамъияти, ҳиссаи муносиб барои муштаҳам намудани ин оромӣ ва барқарорӣ, мубориза бар зидди қиноятқорӣ, баланд бардоштани самаранокии пешгирии поймоли ҳуқуқу тартибот, ҷиҳояи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон ва манфиатҳои қорамандони онҳо, зуқури мардӣ ва қасорат зими иҷро қарзи бошараф, дар бобати тарбияи насли қорамандони рӯи муҳаббат ва садоқат ба Ватан, ки хидмати алоҳида нишон доданд, ҷи гурӯҳи ходимон бо муқофотҳои баланди давлатии Ватанамон тақдир гардиданд. Муқофотхоро муовини му-

шовири Президент оид ба масъалаҳои ҳамҷонсоии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва назорат Дониёр Қодиров ва ҳам вазири қорҳои дохилии Пулот Бобочонон супурданд.

Ҷамҷамон як гуруҳи ходимон аз қорамандони вазорати қорҳои дохилии бо нишонҳои сарисинагии идоравӣ, тухфаҳои хотиравӣ ва муқофотпулӣ рағбатнок гардонда шудаанд.

Пас аз он мутасаддиёни мақомоти давлат ва ташкилотҳои ҳамқор таъбирӣ худро ба ходимони қорҳои дохилии расонданд.

Ба таъбирӣ роҳбарии давлат солҳои охири барои тарқибӣ шахсии мақомоти қорҳои дохилии шароити муносиби хидмат фароҳам оварда шуда, бо замонавӣ-тарин воситаҳои техникӣ таъмин намуна, барои бо ҷиҳояи боваринокии иҷтимоӣ фаро гирифтани азъои оилаи онҳо қорҳои пузур гардонда шудаанд, ки дар ин ҳусус алоҳида таъкид гардид.

Дар ин ҳаҷмии баромади хунарамандон идро хуш бахшид.

Н. АБДУРАИМОВА,
хабарнигори Ў.А.

САМАРАНОКИИ УСУЛИ ҚЛАСТЕР:

ДАР ТАҚРИБАИ НОҲИЯИ ҚУЙИЧИРЧИҚ

Ҷояи ташкил қардани қласстер, ки аз қорамандони Президент Шавкат Мирзиёев таъкид шудааст, яке аз аввалинҳои шуда дар ноҳияи Қуйичирчиқи вилояти Тошқанд таъбирӣ гардид.

Ба мақсади шинос шудан бо фаъолияти ҚММ «Tashkent Cotton Textile Cluster» (TCT Cluster) ба ходимони расонаҳои ахбори оммавӣ пресс-тур ташкил шуд.

Сабаҳат аз «TCT Rice», ки воқеъ дар ҳудуди қамъияти шаҳрвандии Суруми ноҳияи Қуйичирчиқи мебошад, оғоз ёфт. Бояд гуфт, ки ҚММ «Tashkent Cotton Textile Cluster» соли 2018 бо қарори Девони Вазирон «Дар бораи ташкил қардани қласстери агросаноатии замонавӣ дар ноҳияи Қуйичирчиқи вилояти Тошқанд» барпо шуд. Дар тарқибӣ ин ҚММ қласстерҳои ба пахта ва ғалла, шоиқорӣ ва моҳипарварӣ иҷтиссонидани «TCT Agri Cluster», «TCT Rice» ва «TCT Fish» фаъолият мебарад.

«TCT Rice» дар ҳудуди бекорқобидани қамъияти шаҳрвандии «Сурум» ташкил гардид. Майдони умумии ин қорамандони саноатӣ 6 гектарро ташкил намуна, он майдони хирман, ду анбори қалон, сеҳҳои тозақунӣ ва хушқонидани шои, инчунин заводи азнавқоркар-

ди шоиқорӣ дар бар мегаданд. – Дар 2,5 ҳазор гектар замин шои қориди, азнавқорқарди ҳосили қамъовардаро дар ҳаҷми ҷа бо роҳ мондаем, – ба иштирокиён муаррифӣ намуд директори генералии маҷмӯи мазкур Фирӯз Ақобиров. – Ба завод дастгоҳҳои русуми замонавиро аз ширкати «Yashar Makina»-и Туркия оварда, муҳаққаз намудем. Он дар мавсим ба қуввати 40 ҳазор тонна азнавқорқарди маҳсулот доро мебошад. Маҷмӯи мазкур бар ивази 25 миллион сӯм маблағи инвесторон бӯёд гардид. Завод сеҳи хушқонидан ва сарақуниро доро буда, дар он дар як шабонарӯз 120 тонна маҳсулот тайёр қарда мешавад.

Тавре ки роҳбарии қамъияти мазкур таъкид намуд, ҳоло дар қласстер 9 ҳазор нафар бо қорҳои доимӣ банд мебошад. Ба онҳо 500 нафар роҳбарӣ мекунам. Боз мутахассису қорамандони намерасанд.

Ба мақсади баланд бардоштани мақоли мутахассисони Маркази омӯзиш ташкил намуданд. Соле 2 маротиба онҳо аз қурси маҳсус мегузранд. Ба онҳо аз мактабҳои

олии аграрӣ ва ирригатсия устодон даъват мешаванд. Инчунин дар маркази мазкур барои бозмизун гузаронидани вақти холии фарзандони ноҳия маҳфилҳои шохмоту шашка ташкил шудаанд. Қорамандони ҷавон ва фарзандони қорамандони, ки дар қласстер фаъолият мебаранд, дар асоси озмуни сара гардид, барои дониш андӯштан ба олиқоҳои аграрии Тошқанд ва Қазони Русия фиристонда мешавад. Тамоми хароҷоти онҳоро қласстер ба ӯҳда гирифтааст. Аз ҷумла, имсол 10-нафар довтолаб фиристондаанд.

– Мо аз ин имкониат хеле хурсандем, – мегӯяд ошпази қамъияти мазкур Гулҷеҳра Раҳиева. – Писарам Абдуҷалил ба факултети агроқласстери Донишгоҳи Қазон қабул гардид. Ҷ дар онда мутахассиси соҳа гардид, дар қласстер фаъолият хоҳад қард.

Сипас, бо фаъолияти «TCT Agri Cluster» шинос шудем. Аз рӯйи маълумоти директори қласстери мазкур Ф.Тешаев соли ҷорӣ дар 13 400 гектар майдон ғалла парварии намуна, 54 ҳазор тонна дон қамъоварӣ намунаанд. Пахтае,

ки дар 11 461 гектар замин рӯёнда мешавад, дар мавсим 45850 тоннаро ташкил медиҳад. Имрӯзо қараёни ҳосилқундорӣ давом дорад. Ба он 7,5 мошини пахтачини замонавӣ ҷалб қарда шудааст.

Соли 2018 ҳисоби миёнаи ҳосилқундорӣ 11,8 сентнер ва ҳосили қамъшуда 13 054 тоннаро ташкил дода буд.

Парки трактору мошинҳои қласстер бо техникаву ускунаҳои замонавӣ таҷризонидани, саъю ҳаракат барои рақамнок гардонидани ҳоҷагии кишлоқ омилӣ муваффақиятҳо мегаданд. Ҷорӣ қардани технологияи рақамнокгардонии «Сторио» дар соҳа мисоли он мебошад. Тавассути он аниқ қардани ҳолати намунаҳои ниҳолҳо дар майдон, мониторинги он осон мегаданд. Ҷуҷатҳо ба тарзи автоматӣ ҳаракат қарда, барои ба нақша гирифтани қорамандони агротехникӣ мусоидат мекунам. Имрӯзо барои истеҳсоли маҳсулоти бофандагӣ вучуданд, ҷалб мегаданд. Алқол ба фабрика асбӯбу



роқарда мешавад. Арзиши он 140 миллион евро буда, дар доираи ин лоиҳа қорҳои зинаи аввали бунёд гардидани ҚММ «Tashkent Cotton Textile» қариб ба охири мерасанд. Маҷмӯи бофандагӣ фабрикаҳои қалобаресӣ, рангдиҳӣ, бофандагӣ, қорҳои пардоз ва дӯзандагиро дар бар мегаданд. Ин ҷо соли 20,6 ҳазор тонна матов ва 65 миллион донна маҳсулоти дӯзандагӣ ва бофандагӣ истеҳсол мегаданд. 80 фоизи маҳсулоти ин қорамандони кишварҳои ҳамсоя ва Аврупо содир мегаданд. Дар асоси лоиҳа 4610 ҷойи нави қорӣ ба вучуд меояд. Ба он пеш аз ҳама, шаҳсон, ки дар «Дафтари оҳанин», «Дафтари қорамандони», «Дафтари занон» номнавис шудаанд, ҷалб мегаданд. Алқол ба фабрика асбӯбу

ускуна ва дастгоҳҳои риштаресии русуми замонавӣ аз ширкати «Tuetztechnik GmbH & Co KG»-и Олмонро насб мекунам. Дар зинаи аввали лоиҳа истеҳсоли қалоба ба роҳ монда мешавад.

Усули қласстер дорони аҳамияти баланди инноватсионии иқтисодиву иҷтимоӣ мебошад, ки онро таъбирӣ ноҳияи Қуйичирчиқи тасдиқ менамояд. Баъди ба усули қласстер гузаштан ҳосилқундорӣ дар соҳаи шоиқориву пахтақорӣ баробар афзуд. 9 ҳазор нафар аҳолии ноҳия ба қор таъмин гардид. Ин ҳолат бевосита ба шароити иқтисодиву иҷтимоӣ ноҳия таъсири мусбат хоҳад расонд.

Г. КАБИРОВА,
хабарнигори «Овози тоҷик».
Суратгир: Р. ГАЛЕЕВ.

Лоихаи инфрасохторӣ

ЧОРВОДОРҲО: ДАР АСОСИ ТАҶРИБАИ ТЕХНОЛОГИЯИ ПЕШҚАДАМ

Дар давоми шаш соли охир дар мамлакатамон таваҷҷуҳ ва дастгирӣ ҳамаҷониба ба рушди ҳамма самтҳои соҳтори аграрӣ натиҷаҳои мусбат бахшида, дар қорхонаҳои кишоварзӣ технологияи навтарин қорӣ намуда, техникаи замонавӣ истифода бурда мешаванд.

Сармоягузори дохилӣ ва хориҷӣ, ки барои мӯддати дароз пешбинӣ шудаанд ва мутахассисони салоҳиятдорро ҷалб намудаанд, бозори босифатро дар қорводорӣ, паррандапарварӣ, галлақорӣ, пахта ва меваҳои сабзавот таъмин менамояд. Бешубҳа дар як мӯддати нисбатан кӯтоҳ ширкати ЧММ «Jizzax Organic», ки бо парвариши зотҳои гӯшти қорво ва паррандапарварӣ дар ноҳияи Зомини вилояти Ҷиззах ва ноҳияи Пскенти вилояти Тошканд машғул аст, яке аз пешқадамони соҳа гардид.

Ба наздикӣ як гурӯҳ журналистон ба яке аз калонтарин қорхонаи қорводорӣ паррандапарварӣ кишварамон рафтанд.

Бояд қайд кард, ки қорҳои хоҷагии кишлоқ дар асоси таҷрибаи ҷаҳонӣ барпо шудааст. Қорводорӣ яке аз соҳаҳои сардарамад ва тезпардохти соҳтори аграрӣ мебошад. – Мо зина ба зина кластери ба-

ландтехнологиро барпо карда истодаем, ки мувофиқи як даври пурраи тамомшуда қор мекунад, – гуфт узви шурои нозирони ширкати «Jizzax Organic» Сергей Шуров. – То имрӯз ҳаҷми умумии сармоягузори аз 120 миллион доллар гузаштааст, дар маҷмӯ сармоягузори дар самтҳои асосии қори қорхона 200 миллион долларро ташкил медиҳад. Фаъолияти асосии мо парвариши говҳои зоти гӯшти мебошад. Ҳоло нӯҳ ҳазор сар қорвои қалони шохдори зоти «Ангус» ва «Герефорд» ва қариб се ҳазор сар гӯсфанд дорем. Мутахассисони мо аллакай муяссар гардиданд, ки 10 ҳазору 700 гектар заминро ба муомилоти хоҷагии кишлоқ баргардонанд. Бо мақсади бо ҳӯроки мутаносибӣ пур аз макро ва микроэлементҳо таъмин намудани қорво ва майдонҳои гандум, ҷав, ҷуворимакка, юнҷука, алафҳои қароғоҳӣ кошта шуд, ки онҳо бо офтобпараст ва дигар зирооти хоҷагии кишлоқ иваз карда, ҳосилхезии заминро зиёд мекунад. Барои бехтар намудани ҳусусияти ғизоии ҳӯроки қорво ва арзиши он донаи гандумро дар зерӣ фишор ва ҳарорати баланд майда мекунанд. Ба фикри олимони, ин ҳазмиши ҳӯроқро аз 40 то 90 фоиз зиёд мекунад.

Комплекси қорводорӣ, ки аз ҷумла бо зироатқорӣ ва селекцияи машғул аст, таҷҳузи мустаҳкамҳои оянда мебошад. Ҳайвонҳоро ба тоифаҳои синну сол ҷудо карда, аз рӯи стандартҳои тасдиқшуда ҳӯроқ дода мешавад, зиёда аз 50 дастури ҳӯроқдихӣ қорво тасдиқ шудааст. Соле то 1000 тонна гӯшти мармари аз ҷиҳати экологӣ тоза, болаззат ва солим ба шабақаҳои савдо ва нуқтаҳои таомхӯрии умумии кишвар фирстадо мешавад. Ният доранд, ки дар соли 2023 ин рақамро ба 1400 тонна расонанд.

Ширкат ба наздикӣ махсулоти худро истеҳсол мекунад. Маҷмаа молхона, анбори ҳӯроки қорво, шӯбаи истеҳсоли ширро дарбар мегирад. Онҳо дар ин ҷо мехоҳанд истеҳсоли ширӣ тезлашаванд, махсулоти ширӣ ва панирро аз рӯи тамоили «аз сахро – то раф» ба роҳ монанд. Дар ширкат ба парвариши гӯсфандони зоти «Дорпер» аз Австралия бомувафакқият машғул мешаванд. Ҳусусияти онҳо дар он аст, ки дар ғизо нустуворанд, ба гармӣ тобоваранд ва дар як рӯз 700 грамм вазн мегиранд.

Аз ҳамаи ин пешравиҳо ва техно-



логияе, ки самарабахшии худро исбот кардааст, дар вилояти Тошканд бомувафакқият истифода бурдан лозим аст. Худудҳои васеъ дар ноҳияҳои Охангарон, Бўка, Бекобод, Бўстонлик барои рушди қорводорӣ мувофиқанд. Кластерҳои имрӯзӣ фардои хоҷагии кишлоқ аст. Шароити иқлими мо имкон медиҳад, ки на танҳо талаботи аҳолиро бо махсулоти озуқаворӣ қонеъ гардонем, балки неъматҳои табиатро ба мамлакатҳои дуру наздик содир кунем.

Нуқтаи навбатии сафар аз бозиди маҷмааи «Saxovat Broiler», сеҳҳои ҷудокунӣ ва бастубанд, инчунин истеҳсоли махсулоти гӯшту ҳасибӣ «Jizzax Organic»-и ноҳияи Пскент мебошад.

Дар ин ҷо дар асоси комбихони наватарини илм маҷмааи сарҷабҳа сохта шудааст, ки имконияти назорати тамоми занҷири истеҳсоли махсулоти парранда ва гӯштро медиҳад. – Хар моҳ ба шабақаҳои савдо

1000 тонна гӯшти мурғ расонда мидеҳем, мо барои махсулоти сертификатӣ мутобиқат ва стандарти «ҳалол» дорем, – меғӯяд директори ЧММ «Saxovat Broiler» Артур Дақунас. – Аз ғӯше, ки ба ширкати мо аз вилояти Ҷиззах меояд, фарш (гӯшти майдакарда), снэк, зиёда аз 40 хел махсулоти қолбаса тайёр мекунем, гӯштро дар зарфҳои махсулоти вакуумӣ мебандем, ки барои пухтани снэк ва дигар таомҳо хеле хуб аст. 550 нафар мутахассисони дараҷаҳои гуногун соҳибмаълумот ва омодаи касбӣ бо қор таъмин карда шуданд. Мо дар баробари васеъ намудани ҷуғрофияи таъминоти махсулоти тайёр ба кишварҳои ҳамсоя, амнияти озуқаворӣ давлатро таъмин мекунем.

Чунин қорхонаҳои технологӣ имконияти инкишоф ёфтани бренди «Соҳти Ёзбекистон»-ро дода, иқтидорро содироти ҷумҳуриро зиёд мекунад.

Сергей МУТИН.

Суратгир: Рашид ГАЛЕЕВ.

ШУМОРАИ КЎДАКИСТОНҲО МЕАФЗОЯД

Танҳо соли 2021-2022 журналистон ва блогерҳо аз се вилояти водии Фарғона, вилоятҳои Самарқанд, Бухоро ва Навоӣ, Сурхондарёву Қашқадарё, Сирдарёву Ҷиззах ва Тошканд, инчунин Ҷумҳурии Қароқалпокистон бозид намуданд.

Дар айни ҳол шумораи умумии ташкилотҳои таълими томактабӣ дар пойтахт 915-тара ташкил менамояд. Аз ин шумор 487-то давлатӣ, 7-то тобеи вазоратҳои гуногун, 371-то ғайридавлатӣ, 9-то шарикӣ давлатӣ-хусусӣ ва 44-тош муассисаи таълими томактабӣ оилавӣ мебошанд.

Аз 1 январи соли 2022 бо сабаби васеъ шудани худудӣ шаҳри Тошканд аз ҳисоби вилояти Тошканд ба ноҳияҳои Бектемир, Мирзо Улугбек, Сергели ва Яшнобод 37-то ҷамоати шаҳрвандони маҳаллаҳо ҳамроҳ гардид. Барои ҳамин 41 муассисаи таълими томактабӣ он ба тасарруфи Садорати таълими томактабӣ шаҳри Тошканд ворид шуд.

Дар соли 2022 аз ҳисоби ташкил намудани 11 муассисаи таълими томактабӣ давлатӣ, 2 муассисаи таълими томактабӣ шарикӣ давлатӣ-хусусӣ, 13-то оилавӣ, 21 муассисаи таълими томактабӣ ғайридавлатӣ таъсис дода шуд ва ҳамаи он ба фаъолият шурӯ намуд. Дар натиҷа, зиёда аз 800 нафар кӯдаконе, ки дар навбат буданд, ба кӯдакистонҳои фаро гирифта шуданд.

То 1 октябри соли равон 8 боғчаи бачагон пурра аз таъмир бароварда шуд, 2-тош наво сохта шуда, мавриди баҳрабардорӣ қор гирифт. Дар ин кӯдакистонҳои 1 ҳазору 840 нафар ҳоло таълиму тарбия мегиранд.

Ин бор журналистони блогерҳо маҳз аз ҷаҳор ташкилотӣ таълими томактабӣ шаҳри Тошканд бозид намуданд. Аввал онҳо ба кӯдакистони ғайридавлатӣ ё шарикӣ давлатӣ-хусусӣ «Little Tots academy», воқеъ дар ноҳияи Юнусобод ташир оварданд.

Директори «Little Tots academy» Ниғина Аловудинова ба меҳмонон тавзеҳ дод, ки ин кӯдакистон барои 240 нафар сохта шудааст. Маблағи барои лоихаи он ҷудошуда 7,2 миллиард сӯмо ташкил медиҳад. Аз он 5,4 миллиард сӯм кредитҳои имтиёзноқ буда, 1,8 миллиард сӯми боқимонда аз қисаи соҳибқор харҷ гардидааст. Кӯдакон дар 11 ғурӯҳ ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд.

– Мо ба қори чунин кӯдакистонҳо ҳаргиз даҳалат намекунем. Тавре ки мегӯянд, падару модарони зиёд бо хоҳиши худ фарзандони худро оварда месупоранд – гуфт котиби матбуоти Вазорати таълими томактабӣ Мавлуда Аскархӯчаева.

Тавре ки вай боз илова намуд, дар кӯдакистонҳои давлатӣ ва ақари кӯдакистонҳои оилавӣ миқдори бадал барои як кӯдак 246 ҳазор сӯм муқаррар шудааст. Ин бесабаб нест. Онҳоро давлат таъмини молӣ мекунад ва пардохти маошии ду нафар қормандони кӯдакистонҳои оилавӣ низ бар дӯши давлат мебошад.

Ҳоло дар тамоми кӯдакистонҳо тарзи наво ҷорӣ шудааст. Яъне зими қабули кӯдак вайро ақсоӣ мекунад ва ин ақс мустамки ба реестри Вазорати таълими томактабӣ ворид мегардад ва вазорат оғос аст, ки рӯзмарра давомот дар кӯдакистонҳо чи гуна мебошад.

Бозид аз ташкилоти таълими томактабӣ давлатӣ рақами 42, воқеъ дар ноҳияи Сергели, дар журналистони блогерҳо хеле таассури хуб боқӣ гузошт. Ин кӯдакистон «Кишвари доносиҳо» номгузори шуда, барои соҳтани он аз бӯчаи давлат 13 миллиард сӯм харҷ шудааст. Дар он низ тамоми шароити лозима фароҳам оварда шудааст. Дар айни ҳол 345 нафар кӯдак метавонанд дар он ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд.

Дар ин кӯдакистон журналистони блогерҳо қараёни дарсу машғулиятҳои гуногунро мушоҳида намуданд. Дар ин раванд аз 44 нафар ҳодим бештар аз 20 нафар мураббӣну омузгорон широк намуданд. Дар кӯдакистони «Кишвари доносиҳо» кӯдакон ҷаҳор маҳал ҳӯроқ меҳӯранд. Тановули ду маротибаи ҳӯроқи гарм барои саломатӣ ва парвариши хуби онҳо хеле мусоидат хоҳад кард.

Банд сафари матбуотӣ ба ташкилоти давлатӣ таълими томактабӣ рақами 122-юми ноҳияи Янгиҳаёт давом кард, ки тарҳи он ғайриабий мебошад. Бинобар мазкур дар шакли доираи қалон сохта шуда, ҷой-ғиравии утқоқҳои дохилии он низ шакли доираро қасб намудаанд. Чи хонаҳои таълимиву омузишӣ ва варзишӣ, чи хонаҳои ҳӯроқхӯриву даҳлезҳои он бо ҳамин гуна меъмори сохта шудаанд.

– Ин кӯдакистон барои 720 нафар кӯдак муқаррар шудааст. Дар 24 ғурӯҳ кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта хоҳанд шуд. Ҳанӯз маросими қушодашавии он баргузор нашудааст. Аммо дар ҳамин ҳол ин бино қуллан барои баҳрабардорӣ омода мебошад. Маблағе, ки давлат аз бӯча барои соҳтмони он сарф кардааст, дастикам 46 миллиард сӯмо ташкил мекунад, – гуфт мудири шӯбаи МТТ ноҳияи Янгиҳаёт Умеда Ийшанбекова.

– Ҳоло дар кишвари мо ба кӯдакистонҳо фаро гирифтани фарзандони аҳли шаҳру деҳ аз масъалаҳои басо умдаву халлашон ноғузир шумурда мешавад. Агар кӯдак аз ҳурдӣ дуруст таълиму тарбия гирад, ҳатман дар оянда он барои халқу Ватан фарзанди сазовор шуда ба воя мерасад. Маҳз барои ҳамин ин масъала ба сибсати давлатӣ таъдил ёфтааст, – гуфт иштирокчи ин сафари матбуотӣ Марҷона Қурбонова.

Шаҳноз ТЎРАЕВА,
мутахассиси баҳши матбуоти
Вазорати таълими томактабӣ
Ҷумҳурии Ёзбекистон.

ҲАҶТАИ ТЕХНОЛОГИЯИ АҲБОРУ КОММУНИКАТСИЯ ИДОМА ДОРАД



Гуфта мешавад, ки қаблан низ дар он ширкатҳои бузурги IT-и хориҷӣ ва маҳаллӣ ширкат мекарданд. Дар ҳамин ҳол ин қорабинӣ дубора меҳмонони худро аз як қатор кишварҳои ИДМ фаро хондааст ва онҳо нахустин бор дар шаҳри Самарқанд гирдиҳам омаданд, ки чанде муқаддам нишастии наватари сарони кишварҳои узви СҶШ-ро баргузор карда буд.

Қабл аз баргузори маросими ифтитоҳи ҳафтаи технологияи аҳбору коммуникатсионӣ вазири рушди технологияҳои аҳбор ва коммуникатсионӣ ҷумҳури Шерзод Шерматов барои хабарнигорон нишастии матбуотӣ баргузор намуд. Вай аз он нуқта ёдовар шуд, ки боз имкон фароҳам омад, ки ин аънаи нек аз сар гирифта шавад.

– Дар нӯҳ моҳи соли равон резидентони IT-парк ба ду баробар афзуд. Дар да-

воми панҷ сол теъдоди қорхонаҳои содиқунандаи махсулот низ нисбат ба пеш зиёд гардид. Ходимони ширкатҳо аз 300 нафар ба 3 ҳазор боло рафт. Агар ба афзоиши аҳолии мамлакат аз аввали солҳои наваддими қарни гузашта назар кунем, он ба 16 миллион нафар афзоиш ёфтааст. Барои ҳамин бо дарназардошти афзоиши шароити имкониятҳо мо дар ин росто низ бояд фаъолиятҳои мо ро тавсеа бахшем, – иҳзор намуд Шерматов.

Бояд эътироф намуд, ки ҳақто ширкатҳои хориҷие, ки дар Ёзбекистон фаъолият мекунанд, маоши қормандони худро боло бурдаанд. Ин тақозо менамояд, ки қавонони мо забонҳои хориҷиро ба тарзи бояду шояд омузанд. Дар ақс ҳол наметавонанд дар ширкатҳои гуногун хориҷӣ қор кунанд ва соҳиби маошҳои баланд шаванд.

Ҳафтаи технологияи аҳбору коммуникатсионӣ масъа-

24 октябри соли равон дар Самарқанд ҳафтаи технологияи аҳбору коммуникатсионӣ «ICTWEEK Uzbekistan 2022» ифтитоҳ ёфт. Он аз соли 2004 ҳамеша дар шаҳри Тошканд роҳандозӣ мешуд, аммо ба далали паҳши пандемия аз соли 2019 баргузори ин қатъ гардид.

лаи рушди байналмилалӣ рақамро баррасӣ мекунад. Дар заминаи он қорабинӣ «Платформаҳо ва хизматрасониҳои табдилдиҳии рақамии соҳаи маориф»-ро роҳандозӣ менамояд. Қорабиниҳои «Рушди рақамӣ» – технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт, соҳаи иҷтимоӣ, идоракунии давлатӣ ва муниципалии таваассути гузаронидани як қатор қаласаҳои стратегиро баргузор хоҳад кард, ки ба таҳлили ҳамаҷонибаи стратегияҳои мавҷудаи трансформатсияи рақамӣ дар кишвар ё минтақаи мушаххас ва таҳияи механизмҳои рушди рақамӣ нигаронида шудаанд.

Дар ҳафтаи технологияҳои аҳбору коммуникатсионӣ лоихаи «Рушди байналмилалӣ рақамӣ» як нуқтаи ибтидоӣ арзёбӣ гардид, ки дар қорабинӣ ширкатҳои бузурги байналмилалӣ соҳмонҳои давлатӣ чанд кишвар имкони ба роҳ мондани муқолама ва гузаронидани таҳқиқоти амали дар баҳшиҳои гуногун идоракунии давлатиро ба даст меоранд.

Дар идома қаласаи панели паркҳои технологияи кишварҳои туркизабон роҳандозӣ шуд.

Модератори қорабиниро директори лоихаи Созмони

кишварҳои туркӣ Фаррух Чумбаев бар ўҳда дошт. Дар ҷаҳорҷуби қаласаи панели масъалаҳои фароҳам овардани фазои мусоиди соҳибқорӣ барои ширкатҳои IT-и ширкатҳои узви Созмони туркӣ, фароҳам овардани шароити бидуни монеа барои дастрасии онҳо ба бозори хориҷӣ ва рушди минбаъдаи бозори хизматхӯро матраҳ карданд. Нотиқон инчунин тадбирҳои тақмили қорунгузори андозро барои ширкатҳои, ки ба содироти ҳадмоти IT машғулан, баррасӣ карданд.

Дар аснои музокираҳо ба масъалаҳои дастгирӣ намудани соҳибқорони давлатҳои узви Созмони туркӣ ва фароҳам овардани шароити барои онҳо, ба бозори ИМА ва Италияи Аврупо баровардани ширкатҳои IT, ҳамзамон қор қардани баромадани тақлифу дарҳостҳои марбут ба он таваҷҷуҳи хос дода шуд. Баъд роҳбарони технопаркҳо дар қорбаи таъсиси Ассоциатсияи барқои технологияи муосирӣ кишварҳои туркӣ ба тавофуқ расиданд.

Мирасрор АҲРОРОВ,
хабарнигори
«Овози тоҷик».

ТОШКАНД – САМАРҚАНД
– ТОШКАНД.

ХАБАРҲО

БИЕННАЛЕИ НАВБАТӢ ДАР ТОШКАНД

Дар Намоишгоҳи марказии Фарҳангистони бадеии Ёзбекистон маросими қушоиши нӯҳумин биенналеи байналхалқии санъати муосир мутантан сурат гирифт, ки бо унвони «Расом ва ҷамъият: концепсияи санъати оянда» рӯи қор омада, мусаввирон ва ҷамоаҳои эҷодии 35 кишвари дунёро муттаҳид кардааст.

Иштирокдорон аз Олмон, Британияи Кабир, Италия, Миср, Нидерланд барин мамалики дунё, ҳамчунин бештар аз 50 нафар мусаввирони маҳалли намунаҳои эҷодӣшонро дар самтҳои графика, санъати рақамӣ, видео ва фото-арт, ҳайкалтаҷриба ва ҳоказо ба намоиш гузоштаанд. 12 нафар хориҷин ба тарзи онлайн ширкат менамоянд.

Дар доираи қорабинӣ, ки то 28 октябр давом мекунад, гузаронидани 8 намоиши эҷодӣ, ташкили 6 дарси маҳорат ва маъруза ба нақша даромадааст.

30-СОЛАГИИ МАРКАЗИ МИЛЛИ-МАДАНИИ ҚИРҒИЗҲО

Дар ҷумҳурии сермиллатӣ мо зиёда аз 271 ҳазор нафар қирғизҳо зиндагӣ мекунанд. Аввалин маркази фарҳангии вилояти онҳо дар вилояти Ҷиззах ташкил гардида буд.

Дар Ёзбекистон ба ташкил карда шудани Маркази маданияти миллии қирғизҳо 30 сол пур гашт. Ба ин муносибат дар Қасри эҷодии қавонон бахшида ба фаъолияти маркази маданӣ намоиш ташкил гардид.

Навбати раиси марказ Раҳматулло Ҷабборов таъкид мекунад, 30-солагии маркази онҳо бо рӯи идона таҷлил гашт.

Анҷумани байналхалқӣ, ки дар Доносиҳои забон ва адабиёти ўзбек ба номи Навоӣ баргузор гашт, «Наҳси қирғизҳои Ёзбекистон дар рушди мамлакат» унвон гирифт. Фаъолони марказ муқофонида шуданд.

Дар қорабиниҳои идона азъои намоёндагии Қирғизистон бо роҳбарии котиби давлатӣ Ҷумҳурии Қирғизистон Суёнбек Қасмамбетов иштирок карданд.

БО ЧАШМУ ДИЛИ БЕДОР

25 октябр – Рӯзи ходимони мақомоти қорқои дохилӣ. Ба ин муносибат дар ноҳияи Сӯхи вилояти Фарғона низ бо иштироки муҳофизони ҳуқуқи тартибот ва таркиби шахсӣ қорабиниҳо баргузор шуданд.

Ба қори онҳое, ки бо чашму дили бедор оосиши Ватан ва осудагии мардумро муҳофизат карда, бинобар барқои муҳити солим дар ҷамъият саҳм мегузоранд, муваффақиятҳо дарҳост гашт. Ҳозирон се нафар ходимони фаъоли соҳа – Ҷаҳонгир Ийнҷоннов, Шоҳруҳ Фаттоев ва Фаридун Савриддиновро барои гирифтани унвони навбатӣ – лейтенанти қалон муборакбод намуданд.

М.ШОДИЕВ,
муҳбири «Овози тоҷик».

ХОРИҶИЁН ДАР БОРАИ БУҲОРО

Ба қарибӣ бештар аз ҳаштод нафар эҷодқорони хориҷӣ бо реиси махсулоти самолёт аз Тбилисӣ ба Бухоро омаданд.

Онҳо дар кластери сайёҳии «Bukhara desert Oasis&Spa» шуда, дар қорбаи объекти мероси маданӣ ва сафари зиёратӣ дар қараёни навогирӣ иштирок карданд. Гуфтан ҷои аст, ки намоёндагони ширкати «Ecoholipe»-и Бельгия ва шабақаи телевизионии «TVN Poland»-и Польша дар қорбаи қойҳои қилиби диққати Бухоро филми ҳуҷҷатӣ офаридан меҳонанд. Инчунин, рӯзҳои наздик дар шабақаҳои телевизионии ин мамлакатҳо дар қорбаи салоҳияти сайёҳии Бухоро видеоролиқҳо паҳш мегарданд.

А. АВЕЗОВ,
хабарнигори
«Овози тоҷик»
дар вилояти Бухоро.

Пахта-2022

БА БУҶАИ ОИЛАВӢ - 40 МИЛЛИОН

Ба саҳроҳои вилояти Намангон аввалбахор бо нияти нек чигит қориданд. Бинобар дар вақташ ва сифатнок гузаронда шудани тадбирҳои агротехникии ҳосил хуб шуд.

Кишоварзон барои бунёди хирмани вилоят ва ба ватан супурдани 222 ҳазор тонна пахта камари ҳиммат бастанд. Саъю ҳаракатҳо бинобар гуноҷини бетаљаф самара мабахшад. Кластерҳои пахтапарварӣ ва ихтиёриён аз маҳаллаҳо барои мададқори деҳқонон шудан хашарҳо ташкил менамоянд.

Роҳбари идораи дастгирӣ маҳалла ва нуриёни вилоят А. Аълохӯчаев дар саҳроҳо шуда, ҳамин гуна фидокоронро муносиб рағбатнок мекунад.

Ғайрати Аминҷонота Хошимов, ки дар саҳроҳои хоҷагии фермери «Чуст Зарафшон Файз»-и ноҳияи Чуст ҷинақчӣ аст, меҳмононро ба ҳайрат гузошт.

– Бо азъои оиламон хар рӯз ба саҳро мебароем, – меғӯяд мӯйсафед, – 6-7 нафар шуда, аз аввали мавсим то имрӯз бештар аз 15 тонна пахта ҷидем. Ба бӯчаи оила зиёда аз 40 миллион сӯм даромад ворид сохтем. Ғайр аз ин роҳбарӣ хоҷагии фермерӣ ва ҳомиён тӯҳфаҳо месупоранд. Албатта, дар рағбат гап қалон. Он ба қувва қувваи наво зам мекунад.78-солаам. Амин гаштаам меҳнат ба инсон нерӯ менамояд.



Шуқр, норасой нест. Вале меҳоҳам ҳосили пахта дар вақташ беталаф гуноҷин гардад.

Ш. ДАМИНОВА.

Вилояти НАМАНГОН.

Суратгир: Р. ГАЛЕЕВ.

Як гурӯҳ духтурони соҳаи асаб ва нейрочарроҳи амрикоӣ ба Ўзбекистон омаданд.

БА ЎЗБЕКИСТОН ГУРҶҲИ ТАБИБОН — АСАБШИНОСОНИ АМРИКОӢ ОМАДАНД

Мувофиқи хабари сафоратхонаи Ўзбекистон дар ИМА ба таркиби ҳайат ҳамаватани мо, асабшиноси Доншироҳи Калифорния дар Сан-Диего Алишер Аъзамов, дорони сертификат Шӯрои амрикоӣ оид ба ҷарроҳии асаб доктор Кевин Ю ҳамчунин якчанд нафар резидентҳои ординатураи клиникаи Доншироҳи Калифорния дар Сан-Диего дохиланд.

Бояд қайд намуд, ки Алишер Аъзамов хатмкардаи До-нишқадаи тиббии Тошканд ба шумор меравад ва дар соҳаи нейрочарроҳӣ таҷрибаи беш аз 20-солаи корӣ дорад. Ӯ солҳои гуногун ба сифати ассистенти шӯбаи асабшиносии ҷарроҳии мактаби тиббии назди UCSD, ҳамчунин асабшиносии асосии Маркази тиббии Алвардои иёлоти Калифорния кор кардааст. Доктори тиббии дорони сертификат ва рухсатнома дар ИМА, узви Чамбияти асабшиносии Амрико мебошад. Ҷарроҳии таҷрибадорӣ беш аз 6 маркази тиббии Калифорния, Ўзбекистон ва Қазоқистон аст.

Кевин Ю нейрочарроҳ ба шумор меравад. Ӯ соли 1993 Мактаби тиббии Доншироҳи Эмори иёлоти Атлантаи ИМА-ро хатм намудааст. Мутахассиси ҷарроҳии асаб махсус меъбад ва мизочони бемориҳои вазнин, аз ҷумла асаб ва сутунмӯҳраро табобат мекунад. Кевин Ю бо истифодаи комбихи охирини асабшиносии табобати ғайриҷарроҳӣ ва ҷарроҳии асабро амалия менамояд.

Дар ҷараёни буди боши худ дар Ўзбекистон ҳайати амрикоӣ аз Маркази миллии ҷумҳуриявии нейрочарроҳӣ ва Маркази илмиву амалии махсуси эндокринологии Ўзбекистон барои мубодилаи таҷрибаи бинабар истифодаи усулҳои замонавии табобати бемориҳои асаб боздид ба амал овард.

Ғайр аз ин духтурони амрикоӣ мизочонро месанҷанд ва оид ба асаб беш аз даҳ амалиёт мегузаронанд.

Ҷарроҳони амрикоӣ ҳамчунин ният доранд дар ағҷумани Х шикастбанд ва ортопедҳои Ўзбекистон дар мавзӯи «Самтҳои бартариноки рушди шикастбанд ва ортопедия», ки 21-22 октябр дар шаҳри Тошканд бо ташаббуси Маркази шикастбанд ва ортопедияи Вазорати ниғадорони тандурустии Ўзбекистон баргузор гардида, иштирок карданд.

Дар доираи сафар ҳамчунин як қатор вохӯриҳо ва гуфтушаниҳо бо муассисаҳои тиббии ҷумҳурии бобати ба роҳ мондани алоқаҳои бевосита ва баррасии пешомадҳои ҳамкорӣ муфиди тарафайни байни клиникаҳои тиббии Ўзбекистон ва ИМА баргузор гардиданд.

АИ «Дунё»

шаҳри ВАШИНГТОН.

ГУЛЧИНИ ШЕЪРҶҲОИ НАВРҶӢ: АЗ АҲДИ ҚАДИМ ТО ИМРӢЗ



Муратбойев китоби узви Иттифоқи нависандагони Ўзбекистон Нормурод Каримзода, раиси Маркази милливу фарҳангии тоҷикон ва тоҷикзабонони вилояти Самарқанд Акбар Маҳмудов кӯшидаанд то бехтарин дурдонаҳои ҷамъовари намоянд. Таҳия ва наشري ин маҷмӯаи пурмухтаво ба забонҳои тоҷикиву ўзбекӣ барги сабзест аз тақолиҳи судманд.

Китоби «Наврӯзи Аҷам» баргузидаи ашӯри наврӯзи халқӣ ва адибони муосир буда, барои дилбохтагони суҳани бадеъ ва муштоқони айёми баҳору наврӯзи фараҳфизо тухфаи навбатӣ мегардад.

Итминони комил дорем, ки «Наврӯзи Аҷам» ҳамчун ганҷинаи маънавий дар дилу дада ва арсаи муталиаи китобхонони арҷманд эътирофи хосе пайдо мекунад.

Асалоӣ САРХАТЗОДА, САМАРҚАНД.

ОҒОЗИ ИҚДОМИ НЕК

Дар қорҷӯбаи ҳаракати умумимиллии «Мақони сабз», ки бо ташаббус ва дастгирии сарвари давлатамон оғоз ёфтааст, дар Самарқанд ба шинонидану парвариши ниҳолҳои дарахтони мевадор ва манзаравӣ ҳашари умумихалқӣ эълон гардид.

— Дар доираи қорабини мазкур тирамоҳи соли равон ва баҳори соли оянда дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Самарқанд шинонидани беш аз 15 ҳазор бех ниҳолҳои дарахтони гуногун ба нақша гирифта шудааст, — гуфт сардори идораи хоҷагии ҷангалӣ вилояти Самарқанд А.Ҷамолов, — ба ин мақсад 80 нафар олимону мутахассисони мактабҳои олими Самарқанд ҷалб гардиданд, ки онҳо дар кучо ва ҷи тавр парвариши ниҳолҳои дарахтони мевадор ва манзаравиро ба мардум маслиҳат медиҳанд.

Дехлӣ гузашта, ҷойи аввалро ишғол кард. Сабаб — буридани дарахтони бисёрсола, сохтмони бехисобу бисёр ва афзоиши нақлиёт.

Бинобар ҳамин, дар Самарқанд мо бештар дар кӯча ниҳолҳои дарахтони сояфкан сабзонидани инчунин хиёбонҳо барпо мекунем.

Дар кӯхистон нисбун ёди ҷангалзор, боғу тоқдорӣ ба нақша гирифта шудааст.

Охир Соҳибқирон дар атрофи Самарқанд 14 боғи дилнишини хушманзараи табиӣ бунёд карда буд.

Фаромӯш набояд кард, ки «аз нек боғ» мегӯянд.

Зоҳир ҲАСАНЗОДА, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Самарқанд.

АНГУРИ ОЛТИАРИҚ БА КИШВАРҶОИ ДУРУ НАЗДИК СОДИР КАРДА МЕШАВАД



Зимни дидан кардан аз ноҳияи Олтиариқ ҳамеша аввал ба ҳавли яке аз дӯстонам сар мезанам, ки дар Афғонистон ҳамроҳ кор кардаем. Аъзамҷон Ҳомидов муҳандиси нақлиёт мебошад ва то расидан ба синни нафақа дар яке аз корхонаҳои нақлиёти ноҳияи Олтиариқ ба ҳайси муҳандис кор кардааст. Дар ин миён ду сол дар вилояти Таҳор ба ҷавонони маҳалли сирру асрори кор бо воситаҳои нақлиётро ёд додааст, ки дар корхонаҳои шӯравии собиқ истехсол шудаанд.

Баъди дидору аҳвол-пурсӣ хатман вай ба наздам ӯшалоҳи калони ангур мегузорад, ки боиштиҳо мекӯрам ва аз мазаву лаззати он бахра мекӯрам. Дарҳақиқат, ангур Олтиариқ ширин мебошад. Ҳарду сари дасторхони Аъзамҷон аз даврҳои қорамон дар объектҳои сохтмони «Кӯча», ки марбути Вазорати кишоварзӣ ва обҳои Афғонистон буд, ёдовар мешавад.

Он ҷо бо Аъзамҷон ва 50 нафар мутахассисони соҳаҳои гуногун ва тарроҳони Институти лоихакашии Тошканд дар азуҳдукуни ду ҳазор гектар замин бекорхобида ва барпо кардани шахраи зебо дар соҳаи шари пурталотуми Кӯча кору вазифа анҷом додаем.

Баъд суҳбатро сари ангур Олтиариқ ва «Ҷаб»-и бозорҳои мухталифи мамӯлики дуру наздик мекашам. — Мардуми ноҳияи мо мӯдатӣ дароз ҳосили ангурашонро ба бозорҳои шаҳри Тошканд ва соири вилоятҳои ҷумҳури бароварда мефурӯхтаанд. Баъди касби истиқлоли ҷумҳури аввал танҳо чанд корчалоли ангурӣ худ ва ҳаққу ҳамсояҳоро харида ба бозорҳои Русия, Белорус ва Украина содир мекарданд. Аммо ҳоло вазъият куллан тағйир ёфтааст, — мегӯяд Аъзамҷон Ҳомидов.

Баъд вай афзуд, ки ҳоло даврҳои соҳибқиронӣ корчалолинист ва «мепариву мечарӣ» гуфтагӣ барин ҳар фард кӯшиш мекунанд, ки ризқу насибаи аъзои хонаводаашро пайдо кунанд. Ба гуфтаи Аъзамҷон Ҳомидов вилояти Фарғона дар соҳаи содироти маҳсулоти кишоварзӣ охираи пешрафт мекунанд ва муваффақиятҳои калон ба даст мекӯранд.

— Имрӯзҳо ғайр аз ангуро анар ва себу зардолу, ки дар қаламрави вилояти мо парвариш карда мешаванд, дар бозорҳои ҷаҳон инчунин маҳсулоти тару хуши меваҳои дигар, мисли олуҷа, шафтолу, хурмо, ҳатто харбузаву тарбуз ва хандалакро бурда мефурӯшанд. Аз ин ҳисоб даромади аҳолии меафзор ва сатҳи зиндагӣаш нисбун хеле боло меравад. Дар ҳамин ҳол ангур Олтиариқ беш аз пеш дар бозорҳо шухрат пайдо карда истодааст, — ибров мекӯрад Аъзамҷон Ҳомидов.

Як нуқта қобили ба ёдоварист, ки 7 кибли соли равон дар ҷаласаи видеоселекторӣ оид ба тадбирҳои рушди ангур ва коркарди он, ҳамзамон ба роҳ мондани туризми винодорӣ дар минтақаҳои сарвари давлат ба соҳаи тоқпарварӣ махсус тавассути намуд. Агар ба умқи харфҳои Президенти мамлакат бевосита тавассути милои мекӯрам, мекӯнам, ки вай тоқпарвариро фарҳанги миллии кишоварзӣ, арзиш, ифтихор ва манбаи даромади садсолаҳои мардуми мо арзёби намудааст.

— Ангур бо тарзи зиндагӣ ва аънаҳои халқи мо бевосита робитаи қавӣ касб кардааст. Мо дар ҳар кӯча ва дар ҳар хонаи мардум парвариши тоқро медедем. Ангурҳои навъи ҳусайни, тоифӣ, ризомат, ангурҳои арӯсу кишмиш аз даврҳои қадим маълуми машҳуранд, — гуфт Президент.

Омори расмӣ мегӯяд, ки дар ҳоҷагиҳои кишоварзӣ фермери мамлакатаи мо 90 ҳазор гектар ба парвариши ангур иттиҳоси дода шудааст. Дар ин самт аз шаҳрвандони кишвар 900 ҳазор нафар ба таври доимӣ ва мавсимӣ ба кор ҷалб шудаанд. Албатта, ҳам самарай иқтисодӣ ва ҳам аҳамияти иҷтимоии тоқпарварӣ хеле калон аст. Ба таври мисол, агар барои рубанди 1 гектар ангур ба ҳисоби миёна 100 миллион сӯм маблағ харҷ карда шавад, баъди се-ҷаҳор сол он ба манбаи даромади калон мубаддал мегардад. Яъне ҳар сол хоҷагӣ метавонад 250 миллион сӯм фоидая соф ба даст оварад.

Моҳи феввали соли гузашта, зимни сафари матбу-

отӣ мо як гурӯҳ журналистон ба ноҳияи Олтиариқ рафта, бо фаъолияти соҳибқорони он ошно шудем. Зимнан, анборҳои калонро бо зарфияти яхдонҳои бузург дида ангушти ҳайрат газидем. Дохили ин анбор-яхдонҳо пур аз меваҳои гуногун ва сабзавоти тару тоза буд, ки кас гумон мекунанд чанд лаҳза пештар қандаву дар қуттиҳо ҷо кардаанд.

Яхдонҳоро бо ҷуни зарфияти бузург дар деҳаи Янгибӯғи ноҳияи Турсунзодаи Тоҷикистон дида будам. Он ба соҳибқорони асилу насабаш олтариқӣ, аммо дар айни замон сокини ноҳияи Турсунзода Неймат ҳоҷи Усмонов таллуқ дошт. Ба гуфтаи ӯ бо бояш аз сарватмандони Олтиариқ махсус мефтааст ва ба камбағалону нодорон дастӣ кумак дароз мекардааст. Аммо ҳукумат молу сарваташонро қашиди гирифтааст ва ӯ мачбур шудааст, ки бо оила ва бародаронаш ба Тоҷикистон муҳоҷират кунанд.

— Ман дар ин ҷо таваллуд шудаам. Бобову падарам низ ба тоқпарварӣ машғул шудаанд, — гуфта буд Неймат ҳоҷи Усмонов.

Маълум шуд, ки ин муҳоҷирони ўзбеки олтариқӣ дар ҳамон замон низ бештар ба

ангурпарварӣ машғул мешудаанд. Баъд дигарон ба ин касб иштиёқ пайдо кардаанд ва Неймат ҳоҷи Усмонов дар минтақаи ангурпарварии ноҳияи Турсунзода ба ҳайси устод муаррифи шудааст.

Ин як рӯҷӯ буд, ки дар замиранд ба ангурпарварӣ иштиёқи баланд доштани мардуми пештараву ҳозираи Олтиариқро бозбӯ мекунанд. Мегӯянд, ки ду сол пеш дар ноҳияи Олтиариқ майдони барои кишти ғалла ҷудошуда ба 2 ҳазор гектар кам карда шуд, то ки дар он парвариши навъҳои гуногуни ангур ба роҳ монда шавад.

Ба муштарӣҳои «Овози тоҷик» қаблан ҳам иштиёқи дода будем, ки бо ташаббуси ҳокимияти вилояти Фарғона дар ноҳияи Олтиариқ як ҳазор гектар тоқзори нав бунёд гардида, дар он навъҳои ангурӣ бозорӣ парвариш мекӯранд. Тамоми хароҷоти кофтанӣ хоҷаҳои обҳои амудӣ, сохтмони ҳавҳои обкашӣ, насби насосҳо, панелҳои нерӯӣ барқи офтобӣ ва қашидани шабакаи эҳтиёти он аз ҳисоби маблағҳои буҷаи маҳаллии вилоят пардохта шудаанд.

Чарони ўзбеки олтариқӣ дар ҳазор оила дар ҳаҷми 20-25

гектар соҳиби тоқзорҳои нав мешаванд. Барои харҷи қорҳои иловагӣ «Ағробон» ба ҳар оила ба миқдори 30 миллион сӯм қарзҳои имтиёзноқ иттиҳоси ҷудо мекунанд.

Тавре ки дафтари матбуоти ҳокимияти вилояти Фарғона хабар медиҳад, ангур Олтиариқ бо технологияи иттиҳоси бастубанд ва содир карда мешавад. Дар назар аст, ки танҳо соли равон аз 3 ҳазору 500 гектар тоқзори ин ноҳия бештар аз 30 ҳазор тонна ангур ба дасторхони хориҷӣ тақдим мегардад.

Ин манбаъ меафзояд, ки бо мақсади таъмини бозори дохилӣ ва баланд бардоштани иқтидорӣ содиротӣ дар мавсими зимистону баҳор 83 анбори яхдон бо зарфияти 68 ҳазору 800 тонна бунёд шудааст. Чанде пеш ба ин ҷо аз Италия технологияи замонавии бастабандӣ оварданд, ки сифати мева тағйир наёбад ва то муқлати таъиншуда барои мизочон ниғаҳдорӣ шавад.

Мирасрор АҲРОРОВ, муҳбири «Овози тоҷик»

Вилояти ФАРҶОНА.

ТАРБИЯИ ФЕРМЕРҶО БА РОҶ МОНДА МЕШАВАД

Дар мамлакатам яке аз ҷабҳаҳо, ки аз тарафи ҳукумат эътибори алоҳида дода мешавад, бо шуғл таъмин намудани ҷавонон ва дастгирии ҳамаҷониба онҳо мебошад. Дар ноҳияи Ҷустӣ вилояти Намангон дар ин самт қорҳои зиёд амали мешаванд.

— Ҳоло шумораи ҷавонони аз 16 то 30-солаи ноҳияамон ба 65 ҳазор нафар наздиканд, — гуфт роҳбарӣ шӯбаи ноҳиявии Оҷонсии кор бо ҷавонон Азизбек Тошматов. — Аз сари сол байни ҷавонон пурсишномаҳо гузаронида, 995 нафари онҳоро ба рӯйхати «Дафтари ҷавонон» гирифтём. Ҳоло 230 нафари онҳо бо қорҳои истехсолӣ ва ҷамъавӣ таъмин шудаанд. Барои кишти тақорӣ ба 430 нафар 20-30 сотихӣ замин дода шуд. Агар онҳо аз тахти дил меҳнат карда, ба тавсияҳои роия кунанд, соҳиби даромади хуб мегарданд.

— Аҳли маҳаллаи мо бо парвариши помидор шуғл мекӯранд, — гуфт ёвари раиси маҳаллаи «Шоён» Равшан Раҳмонов. — Барои кишти тақорӣ ба 62 нафар, ки аз рӯйхати «Дафтари оҳанин», «Дафтари бонувон», ва «Дафтари ҷавонон» ҷой гирифта буданд, замин тақсим карда дода шуд. Онҳо ҳолати мелиоративӣ заминро ба ҳисоб гирифта, помидор ва маҳсулоти лубӣёӣ коштаанд.

— Аз сабабе, ки бекор будам, бо кумаки маҳалла аз хоҷагии фермери «Йулдошай Ғойибов» 20 сотих замин доданд. Бо маслиҳати кишоварзон ҷуворимакка коштам. Қорҳои арготехникӣ сари вақт иҷро мешаванд, — гуфт Сардор Ботиров.

— Аз 822 нафар ҷавонони маҳалла 9-тоашон аз рӯйхати «Дафтари ҷавонон»-ҷой гирифта буданд, — мегӯяд пешвои ҷавонони маҳаллаи «Янгибӯд» Достон Эркабоев. — Шуғли ҷаҳор нафар таъмин шудаанд, барои боқимонда аз хоҷагиҳои «Бунёд» ва «Янгибӯд» 20-25 сотихӣ замин доданд. Дар ин ҷо лубӣё, мош ва ҷуворимакка коштаанд. Ҷавононе, ки кишоварзӣ ақнун оғоз бахшиданд, бо маслиҳати агрономҳо қорро идома хоҳанд дод.

Мақсади асосӣ шуғли муваққатӣ бо кишоварзӣ набуда, омода намудани фермерони ҷаҳимқордон мебошад.

Шоҳида ДАМИНОВА, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Намангон.

РИШТАҶҲОИ ДҶСТӢ ҶАМҚОРИҶО МЕВА МЕДИҶАНД

Дар шаҳри Хучанди Тоҷикистон тақдими китоби тозанашири «Меҳрнома» (Баёзи эҷодқорони Чиззаху Суғд) бо таҷлили сисолагии ба роҳ мондани ҷамқорихо дипломатии Ўзбекистону Тоҷикистон ва баҳшида ба мақоми давлатӣ гирифтани забони ўзбекӣ дар Ўзбекистон дар як вақт баргузор гардид. Тавре ки аз ин пеш хабар дода будем, Маркази милли-фарҳангии тоҷикони вилояти Чиззах бо ҷамқорӣ Маркази маънавият-маърифати ўзбекиони вилояти Суғд дар доираи Меморандуми миёни ҳокимиятҳои ду вилоят ба имзо расида ба наشري баёзи эҷодқорони Чиззаху Суғд даст зада буданд.

Бунёди ҷамоати назди Олий Маҷлиси Ўзбекистон аз нигоҳи молиявӣ онҳоро кумаку дастгирӣ намуда, барои наشري китоб маблағи зарурӣ ҷудо карда буд.

Дар толори Доншироҳи давлатии Хучанд нахуст ба муносибати сисолагии роҳандозии муносибатҳои дипломатии Ўзбекистону Тоҷикистон тахти шиори «Дӯстии Ўзбекистону Тоҷикистон ҷовидона аст!», пасон баҳшида ба тақдими китоби «Меҳрнома» ва мақоми давлатӣ гирифтани забони ўзбекӣ ҷамъомад баргузор гардид.

Намояндаи Маркази дипломатии Созмони Ҷамқорӣ Шанхай дар Ўзбекистон Қобилҷон Собиров дар бораи аҳамияти дӯстии ду халқи бародар чанд харф зад. «Ҷар қасе, ки мафҳу-

ми дӯстиро фаромӯш намудааст, гӯё офтобро аз олам қанда партофтааст», мекӯрад файласуфе — гуфт ӯ. — Бинобар ин мо ба дӯстӣ ҳамеша ниёз дорем. Дӯстӣ монанди офтоб аст, ки ҳаёти моро мунавар месозад.

Дар ҷамъомад қайд гардид, ки алаҳқусус соҳаҳои охир бо ташаббуси сарони ду кишвар — муҳтарам Шавкат Мирзиёев ва муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷамқорихо вусъат пайдо карданд ва ин рибтаҳо барои боз ҳам мустақам гардиани рибтаҳои дӯстӣ хидмат менамоянд.

Наشري китоби нави «Меҳрнома»-ро метавон мисоли равшани ин ҷамқорихо қаламдод кард. Дар ин китоб маҳсули эҷоди 18 тан аз қаламкашони Чиззах ва ҳамин қачон аз вилояти Суғди кишвари ҳамсоя ҷой гирифтааст. Муаллифи

лоиха Абдуқарим Шарифов гуфт, ки ҷамқорӣ бо дӯстон меваи худро дод. Барои наشري китоб Бунёди ҷамоати кумаки молиявӣ расонд, яқнада тан аз дӯстон заҳмат кашиданд.

Дар тарабхонаи «Боғи Ирама»-и соҳиби дарёи Сири шаҳри бостонӣ ва ҳамешаҷавони Хучанд ҳамчун давомии мантиқии ҷорабини мазкур дар сари як пилва ҷой иштирокчиён суҳбати гарму самимӣ карданд. Дар васфи дӯстӣ, тозагии забон шеърҳо ва суханҳо гуфтанд. Таронаву сурудоҳои дилангез танин андохт. Дирӯбҷини ва мулоқоти самимию хортирмоне буд.

Анорбӯи НАЗАРОВ, хабарнигори «Овози тоҷик»

ЧИЗЗАХ — ХУЧАНД — ЧИЗЗАХ.



Бунёди ҷамоати назди Олий Маҷлиси Ўзбекистон аз нигоҳи молиявӣ онҳоро кумаку дастгирӣ намуда, барои наشري китоб маблағи зарурӣ ҷудо карда буд.

Дар толори Доншироҳи давлатии Хучанд нахуст ба муносибати сисолагии роҳандозии муносибатҳои дипломатии Ўзбекистону Тоҷикистон тахти шиори «Дӯстии Ўзбекистону Тоҷикистон ҷовидона аст!», пасон баҳшида ба тақдими китоби «Меҳрнома» ва мақоми давлатӣ гирифтани забони ўзбекӣ ҷамъомад баргузор гардид.

Намояндаи Маркази дипломатии Созмони Ҷамқорӣ Шанхай дар Ўзбекистон Қобилҷон Собиров дар бораи аҳамияти дӯстии ду халқи бародар чанд харф зад. «Ҷар қасе, ки мафҳу-

ВАРЗИШ МЕДАЛИ ТИЛЛОИ ШАРОФИДДИН

Дар Баҳрайн оид ба атлетикаи вазнин чемпионати ҷаҳон ба поён расид, ки намояндаи кишвари мо Шарофиддин Амридинов дар вазни 102 кг. пирӯз шуд ва медали тилло насибаш гардид.

— Рақибҳои асосии ман чемпиони Олимпиадаи «Токио 2020» Элбаҳ Фаренс аз Қатар буд, — гуфт Шарофиддин, — вале нерӯи ӯ барои бардоштани 172 кило санг нарасид. Шояд худованд мададгори ман шуд, ки ба мурабӣ дил расидам ва ба шарофи Ўзбекистон мадҳияи мо танинандоз шуд.

Шарофиддин бо тақон дар ду амал 368 килограмм сангро мутеъ гардонд ва ду медали биринҷиро ба даст овард.

— Мақсади асосии ман дар олимпиадаи Париж парчами миллии Ўзбекистонро баланд бардоштан аст. Барои ҳамин аллакай бо устодони саҳтиру мекӯрубон пайваста машғул ҳастем, — гуфт дар охир варишигар.

Зоҳир ҲАСАНЗОДА, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Самарқанд.



Дар маҳаллаи Богзори шаҳри Тирмиз майдони «Workout» ба истифода сугурда шуд.

Ҷавонони маҳаллаи мазкур дар зинаи ҷумҳурии Олимпиадаи «5 ташаббус» аз рӯйи намуди «Workout»-и варзиш ҷойи дуюмро соҳиб шуда, ба муқофоти 28 млн. сӯм маблағ ва сертификати майдончаи «Workout» мушарраф гардида буданд.

Дар сурат: дар маҳаллаи Богзори шаҳри Тирмиз.

Суратгир: Ҷ. ҚУЗИМУРДОВ (ЎЗА).

Раҳоварди сафар

«ҲАМ ВАФОВУ ҲАМ САФО АЗ ДЎСТИСТ...»

Дар доираи бозид аз Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи сеюм мо — ҳайати ёздаҳнафараи журналистони Ўзбекистон таҳти сарвари раиси Иттифоқи журналистони Ўзбекистон Олимҷон Ўсаров ҳамроҳи раиси Иттифоқи журналистони Тоҷикистон Зинатулло Исмоилзода дар шаҳри Душанбе аз Муассисаи давлатии «Тоҷикфилм»

дидан кардем. Моро дар кинотолори тоза тархрезिशудаи ба номи Чомӣ ва Навоӣ роҳбарияти муассиса пешвоз гирифтанд. Ба мо аз таъриху чараёни банаворгирии филмҳои таърихии даврони Иттиҳоди Шӯравӣ ва замони соҳибистиклолии кишвар дар ин кинотолор нақл намуданд.



Дирӯзу имрӯзи «Тоҷикфилм»

Бояд қайд кард, ки ба кинои миллии тоҷик 16 октябри соли 1939 асос гузошта шудааст. Он аввал ҳамчун «Тоҷикино», соҳиби 1936-1938 «Тоҷикфилм», 1938-1958 киностудияи муттаҳиди Сталинобод ва аз соли 1958 то имрӯз ҳамчун киностудияи «Тоҷикфилм» фаъолият доштааст.

Вақте суҳан дар бораи «Тоҷикфилм» меравад, пеш аз ҳама пеш назаранд ду симони бузург Комил Ғармонов ва Борис Кимёгаров, ки аз пешсафони кинематографияи тоҷик ба ҳисоб мераванд, падидаи меояд.

Ин бесабаб нест, зеро оғози таърихи кинои тоҷик бо фаъолияти устоди ин санъат Комил Ғармонов саҳт алоқаманд мешавад. Филмҳои «Ҳуқуқи бошараф» ва «Муҳожир», ки Комил Ғармонов офаридааст, аз ҷумлаи барҷастатарин филмҳои бадеии тоҷик ба ҳисоб мераванд. Дар филми «Муҳожир» нақши асосиро худи Комил Ғармонов ва завҷаи қаҳрамон — нақши асосии занонаро — аввалин ҳунарпешаи кинои тоҷик, София Тўйбоева боз кардаанд.

Дар солҳои 50-70 Ҳаҷират Борис Кимёгаров, ки дилбохтаи фарҳанги тоҷик буд, бо фарогирӣ мавзӯҳои муҳими ҳувияти миллии ба рушди кинематографияи тоҷик саҳми босазо гузоштааст. Филмҳои «Қисмати шоир», ки бо ин симони Рӯдакӣ бузург дар хотираи халқ эҳд карда мешавад, (барандаи ҷоизаи аввал дар Кинофестивали байналмиллалӣ Кохира, соли 1959), «Коваи оҳангар» (соли 1961), «Достони Рустам» (соли 1970), «Рустам ва Сўҳроб» (соли 1971), «Ҷоҷи Сиёвуш» (соли 1976); «Дохунда» (соли 1956), «Ҳасани аробакаш» (соли 1965), «Одам пўшташро иваз мекунад» (1978-1979) аз ҷумлаи комёбиҳои беназирӣ кинои тоҷик дар офаридаи филмҳои бадеӣ ба шумор мераванд.

— Солҳои аввали соҳибистиқлолии Тоҷикистон бо сабаби нооромии сиёсӣ, санъати синамои миллии рӯ ба таназзул ниҳод, аммо сарфи назар аз ин, «Тоҷикфилм» ва филмфоярони ватани рӯсолати ҳешро аз даст навода, филмҳои зиёди гуногунҷанрро таҳия ва наворбардорӣ намуданд, — меғӯяд роҳбари маркази тақмили ихтисос, тарҷума ва дубляжи Муассисаи давлатии «Тоҷикфилм» Маллохатхон Абдуллоева. — Кинематографияи тоҷик алҳол бо ҳамкасбони хориҷии худ фаъолон ҳамаҷонибаи намуна, дар кинофестивалҳои байналмиллалӣ кишварҳои мухталиф иштирок карда, соҳиби ҷоизаҳо мегарданд.

Сипас дар кинотеатри ба номи Тохир Сибиров бо кормандони муассиса мулоқот сурат гирифт. Директори Муассисаи давлатии «Тоҷикфилм» Мамадсаид Шохӣён доир ба ҳамкориҳои босебоби кинематографияи Тоҷикистонро Ўзбекистон маълумоти муфассал дода, зикр намуд, ки махз бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии, Пешвои миллат, Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон, муҳтарам Шавкат Мирзиёев робитаҳои ҳамкории дӯстона дар ҳамаи соҳаҳо, аз ҷумла фарҳангу санъат рӯз ба рӯз густириш мекунанд. Ҳамзамон, доир ба чараёни омодагӣ ба таҳияи филми муштаракӣ таърихӣ «Дурахши ахтарон», ки ба дӯстии халқҳои тоҷикӣ ва забонҳои Абдурахмони Чомӣ ва Алишер Навоӣ бахшида шудааст, доктори илмҳои филологӣ, профессор, директори китобхонаи ба номи Индира Гандҳи Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Шодимухаммад Сўфизода маълумоти муфассал дод.

«Чомӣ ва Навоӣ» — рамзи дӯстӣ ва ҳамкории синамогарони ўзбеку тоҷик

Қайд кардан ҷоиқ аст, Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев 11 июни соли 2021 Ҳангоми бозид аз вилояти Сугд дар Қасри Ар-Боб иброд дошт, ки: «Дар арафаи сафари мо ба Тоҷикистон Рӯзҳои кинои Ўзбекистон бомуваффақият анҷом ёфтанд. Ба фикрам ғурӯсати аз нав ба роҳ мондани бехтарини анъана ва ҳамкории ходимони кинои ҳар ду кишвар фаро расидааст. Ман дирӯз ба бародарам муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфтам, ки орзуеро дар дил мепарварам. Ҳоло меҳокҳам орзуеро ба шумо гўям, ки он дар экранҳои кинои дидани филми бадеӣ бахшида ба дӯстии байни халқҳои мо, аз ҷумлаи дӯстии байни Абдурахмони Чомӣ ва Алишер Навоӣ мешавад!»

Бигузур ҷавондондонанд, ки мо чӣ қадар решаҳои қадимии дӯстии амиқ ва таърихӣ дорем».

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ин пешниҳоди Шавкат Мирзиёевро бо қамолӣ майл дастгирӣ кард.

Бояд аз ин пешниҳод дар байни Агентии кинематографияи Ҷумҳурии Ўзбекистон ва Муассисаи давлатии «Тоҷикфилм» Ёлдошт оид ба наворбардорӣ филми муштаракӣ бадеии «Чомӣ ва Навоӣ» ба имзо расид ва аз ҳисоби олимони таърихшиносон, адабиётшиносон, адибон, киношиносон, драматургон гурӯҳи корӣ ташкил карда шуд.

Барои амалия намудани ин иқдом муаллифони сценария Рустам Ҷабборов аз Ўзбекистон, Сафар Ҳақдодов аз Тоҷикистон ва коргардонҳои филм Юсуф Раззоқов аз Ўзбекистон ва Файзулло Файз аз ҷониби Тоҷикистон интихоб шуданд. Зикр бояд кард, ки ҳоло матномаи сценарияи филми мустандаи «Чомӣ ва Навоӣ»-ро гурӯҳи эҷодии иборат аз намоёндогони ду кишвар омода кардаанд ва коргардони маъруфи фаронсавӣ Люк Бессон ба ҳайси мушофирӣ барои ин филм даъват шудааст.

Умед дорем, ки филми муштаракӣ бадеии «Чомӣ ва Навоӣ» дигарбора ба рамзи дӯстӣ ва ҳамкории синамогарони ўзбеку тоҷик табдил

меёбад. Сипас мо бо студияи сабт, танзимгоҳҳо ва дигар уюмҳои кории Муассисаи давлатии телевизиони «Варзиш», ки бо дастгоҳҳои наватарини техникаи соҳаи телевизионии наворбардорӣ, танзим ва паҳши барномаҳо мўҷаҳҳаз гардонда шудааст, шинос шуда, дар толори Муассисаи давлатии «Академияи васоити ахбори умум»-и Тоҷикистон, ки дар ҳамаи бино ҷойгир шудааст, бо журналистони варзидаи васитаҳои ахбори оммавӣ, телевизиону радиои Тоҷикистон мулоқоти хотирмон баргузур кардем.

Дар оғози мулоқот директори Муассисаи давлатии «Академияи васоити ахбори умум» Саъдӣ Исмаилова ҳайати моро ба Тоҷикистон иброд дошт, ки бо шарофати ташаббусҳои наҷибӣ роҳбарони кишварҳои Тоҷикистон ва Ўзбекистон робитаҳои ду давлат ба марҳилаи нав бароманд. Ин раванд аз рушди дурномаи ҳамкории гуногунсоҳаи ду кишвари ҳамҷавор ва дӯсту бародар шаҳодат медиҳад.

Раиси Иттифоқи журналистони Ўзбекистон Олимҷон Ўсаров баромад карда, иброд дошт, ки мо Ҳангоми сафар дар Тоҷикистон ин кишварро ҳеле зебову дар ҳоли гул-гулшукӯфӣ дарёфтём. Бо кормандони рўзномаҳои, ки ба забони ўзбекӣ чоп мешаванд, суҳбат ороест.

Сазовори эътироф аст, ки дар сиёсати хориҷии Ўзбекистон ба таҳкими муносибатиҳо бо кишварҳои ҷаҳон, пеш аз ҳама, бо кишварҳои ҳамсоя афзалият дода мешавад, бахусус муносибатиҳо бо Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои гуногун торафт вусъат меёбад. Дар ҳақиқат халқҳои ўзбеку тоҷик ҳаммонандӣ ду шохи як дарахт ё ду шохоби як дарё ҳастанд.

Дар Ўзбекистон ба далали ҳурмати эҳтироми ҳуқумат ва Президенти Тоҷикистон Чомӣ ва Навоӣ Ҷумҳурият таҳти муассисии Палатаи қонунгузории Олий Маҷлис, Сенати Олий Маҷлис ва Девони Вазирони Ҷумҳурии Ўзбекистон рўзномаи «Овози тоҷик» ва дар шаҳри Самарқанд таҳти муассисии Шӯрои намоёндогони халқ ва ҳокимияти вилояти Самарқанд рўзномаи «Овози Самарқанд» ба таъби мерасанд. Рўзномаҳои чандин шахро ноҳияҳо саҳифаҳои тоҷикӣ доранд. Дар шабакаҳои телевизион ва радиои марказӣ ва худудӣ бо забони тоҷикӣ барномаҳои намоиш дода, гуфторҳои радиои паҳш карда мешаванд.

Баёнги эҳтирому қадриносии

Вақте суҳан дар бораи дӯстии халқҳои ўзбеку тоҷик меравад, пеш назарамон муносибати ба-

зиденти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон «Низомиддин Алишер Навоӣ» номгузорӣ шуда, дар он ҳамчун рамзи дӯстии халқҳои тоҷикӣ ва забонҳои муассисаи мутафаккирони барҷастаи ин ду миллати бо ҳам дӯсту ҳамсоя Нурриддин Абдурахмони Чомӣ ва Низомиддин Алишер Навоӣ гузошта, онро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев соли 1918-ум ифтихор карда буданд.


Мо ба хотири арҷгузорию эҳтиром ба ниёкони хеш ва гиромидошти хотираи неки ин ду абармарди таърихӣ дар пояи муҷассама гулу гулдастаҳо гузоштём.

Маҷмӯи «Кохи Наврӯз» — мўҷизаи муосир

Воқеан, таърифу тавсифи «Кохи Наврӯз»-ро борҳо шундаву ҳонда, то ҳол ба диданаш мурасар нашуда будем. Имрӯз туйфаили сафар ба Тоҷикистон, ки бо даъвати Иттифоқи журналистони ин ҷумҳурият сурат гирифт, ба тамошои ин мўҷизаи санъати меъмории классикиву замонавӣ муваффақ шудем.

Маҷмӯи фарҳангӣ-фароғати «Кохи Наврӯз» дар ҳибёни Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Он бо гову ташаббуси бевоситаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба хотири эҳд ва рушди таъриху тамаддуни ганий ва хунарҳои мардумии халқи тоҷик бунёд гардида, аз 5 ошёна иборат аст ва масоҳати 40 ҳазор метри мураббаъро дар бар мегирад. Кох бо санъати волюи хунармондони тоҷик — гаҷқорӣ, оинабандӣ, нақшоӣ, кундал, қандакорӣ, сангароӣ, ҷубқорӣ оро ёфтааст. 4 айвончаи тобибона ва фаввораҳои рангаи хурду бузург ба бино шахомати ҳосса менамоянд.

Маҷмӯи бо шакли тоҷ бино ёфта, таҷассумгари тоҷдорӣ, сарбаландӣ, соҳибдавлатии мила-



родаронаи ду симони бузург — Мавлоно Абдурахмони Чомӣ ва ҳазрати Алишер Навоӣ падидаи меояд. Муносибати ин ду шахсият барои халқҳои ўзбеку тоҷик намунаи ибрат мешавад.

Имрӯз ба ифтихори ду мутафаккири бузурги тоҷикӣ ўзбек — Абдурахмони Чомӣ ва Алишер Навоӣ дар мавзӯҳои зебоманзари Душанбе ва Самарқанд пайкараҳо гузошта шуданд. Ҳамаи ин аз хусни эҳтирому қадриносии аҳли фарҳанги халқоямон далolat медиҳад.

Сипас, пийда ҷониби Боғи «Низомиддин Алишер Навоӣ», ки дар кўчаи Бехзодаи шаҳри Душанбе ҷойгир шудааст, роҳ пеш гирифтём. Тазақур бояд дод, ки боғи мақсур бо мақсади абадӣ бародандони хотираи шоир ва мутафаккири бузурги ўзбек Низомиддин Алишер Навоӣ дар майдони 2,23 гектар, мувофиқи талаби замон ва баҳри пойдор намудани дӯстии халқҳои тоҷикӣ ўзбек бунёд гардидааст.

Даратхони ороишӣ муҳасабас, аз қабили магнолия, кипарис, ардаҷ, қлон, сиквой ва гайра, ҳамчунин гулу буттаҳои рангоранг ба хусни боғ хусну зебоии беназир бахшидаанд.

Бояд зикр кард, ки он дар асоси Амри Пре-

ти тоҷик мешавад. — «Кохи Наврӯз» аз 15 толори хурду бузург иборат аст. Дар ошёнаи якум бо масоҳати 916 метри мураббаъ толори «Дидор» ҷойгир аст, ки инъомӣ соҳибқорони тоҷик мешавад. Зеро бо кумаку дастгирии соҳибқорон сохта шудааст. Шифти толор бо дастони сехрофари хунармондон пураа бо ҷуб қандақорӣ гардида, деворҳои гаҷқорӣ ва шишабандӣ шудаанд. Дарҳои толор барои мардум ҳамешасабз аст. Онҳо метавонанд, дар ин ҷо тўю тантанаҳои худро баргузор намоянд, — меғӯяд роҳбариди Маҷмӯи фарҳангӣ-фароғати «Кохи Наврӯз» Барно Раҷабова.

«Гулистон» бузургтарин толор махсуб ёфта, пураа бо ҷуб орош ёфтааст. Қозибии махсуси сутуну дарҳои зебои он қасро моту маҳубт мекунанд.

Толори «Аржанг» қомилан аз санг сохта шудааст. Дар толор сангҳои қиматбаҳои сарзамин, амсоли лочуварду лаълу ёқут, яшми сабз, мармари сафеду сурх ва гайра истифода шудаанд.

Толори «Зарандуд» бо санъати оинабандӣ дар



омехтагӣ бо гаҷқорӣ ва бо маҳорати баланди хунармонӣ орош ёфта, дар он низ аз сангҳои гуногун орошӣ истифода бурдаанд. Он аз қалонтарин толорҳои маҷмӯ ба ҳисоб рафта, 1000 метри мураббаъ масоҳат дорад. Қутри қандиле, ки дар он навҷуд аст, 10 метр ва баландияш 22 метр буда, зиёда аз 6 ҳазору 700 килограмм вазн ва 1 600 қароғаку ва технологияҳои махсусе дорад.

Маҷмӯи «Кохи Наврӯз» ҳамчун мўҷизаи муосир ба феҳристи «8 мўҷизаи Созмони Ҳамкории Шанхай» ворид шудааст.

— Ҳеҷ гоҳ аз тамошои санъати меъмории ин дараҷа мутаассир нашуда будам. Нақшои дар девору толорҳои дар ҳоли истифодашуда воқеан хунару маҳорати миллати тоҷикро ифода намунадааст. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки тоҷикон аз замони қадим хунармонду фарҳангдуст буда, ба қасбу хунари аҷодӣ арҷ гузоштаанд, — меғӯяд сармуҳаррири рўзномаи «Ҳуррият» Абдураҳул Чармуқолов.

Маҷмӯи «Истиклол» — рамзи истиклолу озодӣ

Маҷмӯи «Истиклол»-и шаҳри Душанбе манзили навбатии бозиди мо гардид. Қайд бояд кард, ки Маҷмӯи «Истиклол» низ бо дастури хидмати Президенти мамлакат дар шафати ҳибёноҳи Рӯдакӣ, Ҳофиз Шерозӣ ва Саид Носир сохта шудааст.

Баландии он 121 метр буда, қисми поёнии маҷмӯи 30 метр — рамзи 30-солагии Истиқлоли давлатӣ ва қисмати болоӣ 91 метр аст, ки тимсоли соли дастбӣ ба Истиқлолиро ифода менамояд. Он ҳамчун рамзи дарахти ҳаёт сохта шуда, дар қисмати болоиаш тоҷи қутраш 8 метра дорад, ки таҷассуми давлатдорӣ, истиқлолият, соҳибдавлативу соҳибтамаддуни тоҷикон аст. Сутуни дарахти ҳаёт то ба боло ҳамчун шабеҳи навадӣ дарахт пачидааст. Аз ҷумла, «дарахти ҳаёт» бо реша, тана ва шохаҳои он рамзи зиндагии ҷовидона ва сарсабзии устувории ҳаёт, тоҷпоӣ — тимсоли пойдоору устуворӣ ва бардавом нигоҳ доштани тоҷ, ҳафт гунбази гирдогирди муҷассама бошад, таҷассуми рамзи 7 қабати заминую осмон, 7 иқлим, 7 ранги асосии табиат ва 7 зинаи ташаққули илму маърифат ва худшиносӣю ҷаҳоншиносӣ инсониятро ифода менамоянд.

Атрофи маҷмӯро аз берун ҷаҳордах деворнигора ихота намунадаст, ки таърихи зиёда аз шаҳазорсолаи халқи тоҷик, вобаста ба марҳилаҳои таърихӣ бо ақсу рамзҳо тахти унвоҳои гуногун тасвир ёфтаанд. Деворнигораҳо бо унвоҳои мухталиф аз қабили «Қаюмарс ва Чамшед ҳамчун шоҳи аввалини ақвоми ориёӣ, шиносӣ бо китоби Авесто», «Ба сари қудрат расидаи Қуруши Кабир ва муттаҳид намудани сарзаминҳои ориёӣ», «Муборизаи Спитамен бо Искандари Мақдунӣ», доир ба се давлати абарқудрати аҷодӣ — Ашқониён, Қушонён, Сосониён, Деваштич, давлатдорӣ «Тоҷирён ва Саффорён», Сомониён, дастовардҳои фарҳангии як марҳилаи тўлонии таърихи ниёкони бо нишон додани ақси китоби катибаҳои асримеънагӣ ва намунаи санъату хунар, шoirону адибон аз Абдурахмони Чомӣ то Аҳмади Дониш, доир ба шахрҳои бузурги таърихӣ тоҷикон, соҳтмонҳои бузурги даврӣ истиқлолият ва дастовардҳои замони истиқлолият маълумот медиҳад.

Дар ошёнаи дуоми маҷмӯ осорхонаи таърихӣ шаҳри Душанбе ташкил карда шудааст.

Тавачҷуи моро дар ин осорхона тахти рамзи шох Исмоили Сомонӣ ба худ ҷалб сохт, ки пураа бо усули миллии орош ва қандақорӣ шудааст. Иттилоъ дода шуд, ки тоҷи дар болои тахт гузошта аз тиллои тозаи истехсоли Тоҷикистон сохта шудааст. Тоҷро сангҳои қиматбаҳо, аз қабили алмос, ёқути қабуд, тилло ва тиллои сафеду лаъли Бадахшон зинат медиҳанд.

Мавриди тазақур аст, ки ошёнаи 14-ум аз ҷойи қилиби маҷмӯ мешавад. Дар ин ҷо барои тамошои шахр дар шакли доира ҷаҳор дурбини қалонҷам гузошта шудаанд.

Шерпўлод ВАКИЛОВ.

ТОШКАНД — ДУШАНБЕ — ТОШКАНД.

Овози тоҷик

МУАССИСЛАР:

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Кенгаши, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгаши ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси. Тоҷик тилида нашр этилади.

Сармуҳаррир

Шерпўлод ВАКИЛОВ

Рўзнома ҳафтае ду маротиба: рўзҳои чоршанбе ва шанбе чоп мешавад.

Рўзнома дар компютерхонаи идора ҳарфчинӣ ва саҳифабандӣ гардида.

Ҳаҷми нашри бадеӣ, очерку мақола аз 5 саҳифаи ҷопи дун интервалӣ ва шевъ аз 50 микравъ зиёд бошад, идора қабул намекунад. Рўзнома ба мақбули интишорнамунада ҷавоб намегардонад.

Рўзнома 25 июни соли 2008 дар Оҷонсии матбуот ва ахбороти Ўзбекистон таҳти рақами 0003 ба рўйқат гирифта шудааст.

Индекси нашр — 170. Фармониши 2 Г-1025. Адади нашр 4697 ҳаҷм 2 ҷузъи ҷопӣ. Усули нашр — офсет, андозаи А-2.

1 2 3 4 5 6

Суратхисоби мо дар бонк: С/Ҳ 20212000300101767001, МҲО 00417. Филиали Автотранспорт бонки ДСТ-и «АСАКА» дар шаҳри Тошканд.

Мухаррири навбатдор:

М.Шодиев.

Мувофиқи ҷадвал — 21.30. Ба ҷоп сурӯда шуд — 23.00.

Нишонии мо:

100000 ш. Тошканд, кўчаи Матбуотчилар, 32.

Телефонҳо: қабулгоҳ: 233 - 82 - 83; Котибот 233 - 83 - 35. Факс: 233-57-30. сайт http://ovozitojik.uz/, e-mail: ovozitoj@umail.uz, ovoz@list.ru Индекси обуна 170.

Матбааи табуу нашри Ширкати саҳомии «Шарк». Нишонии қорхона: кўчаи Бувоқ Турон, хончаи 41.